

БА ТАВАЧҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 10.07.2020 №105

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1054/1-489	Кумитаи андозии назди ХҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маснуоти сантехники, масолеҳи сохтмони, молҳои барки ва хочаги	Номгӯй	32	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1055/1-490	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ХҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Картриҷҳо, қисмҳои эҳтиётии компютери, либоси ошпаз, ашеи ошхона, молҳои нарм, барки ва хочаги	Номгӯй	129	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1056/1-491	Сарраесати хадамоти давлатии оташнишонии ВҚД ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маҳсулоти қолини, масолеҳи сохтмони ва дару тирезаҳо	Номгӯй	66	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1057/1-492	ҚС ҚДАМ ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Хезуми хушк барои РҚС дар вилояти Суғд	МЗ	4050	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1058/1-493	ҚС ҚДАМ ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Хезуми хушк барои қисмҳои харбии НТМ	МЗ	2000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1059/1-494	ҚС ҚДАМ ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Хезуми хушк барои РҚС дар ВМКБ ш. Хоруғ	МЗ	1110	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
				Хезуми хушк барои РҚС дар ВМКБ ш. Хоруғ	МЗ	800	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1062/1-495	Донишкадаи давлатии санъати тасвири ва дизайни Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Хариди китобҳо	Номгуй	45	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1060/2-324	РИР н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Чангкашаки бензини, тухмии алафи газон ва нуриҳои минерали	Номгуй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1061/9-37	Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи ш. Шотемур	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири қисми гузаргоҳ (дарвоза) аз даромадгоҳи хиебони Рудаки ба Донишгоҳ	Тибқи санади нуксон		Дар давоми 10 рӯз баъди нашр дар низоми хариди http://eprocurement.gov.tj

1063/3-38	Пажуишгохи илми – тадкикоти фарханг ва иттилоот	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Чопи китобҳои илми	Тибқи фармоиши ташкилоти харидор	Дар муҳлати муқаррар намудаи конунгузори баъди нашр дар низоми хариди http://eprocurement.gov.tj
1064/3-39	ДДТТ ба номи Абуали ибн Сино	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Коркард бо маводҳои кимевии зидди сухтор дар конструсиҳои ҷубини болопуши бимибиноӣ асоси, биноҳои нави таълими, толорҳои лексионӣ, хобгоҳо ва дигар биноҳои Донишгоҳ	Тибқи санади нуксон	Дар муҳлати муқаррар намудаи конунгузори баъди нашр дар низоми хариди http://eprocurement.gov.tj

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан дорад, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муқарраршуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

